

«Мувофиқа карда шуд»

Раиси Иттифоқи касабай литсей

_____ Акимбекова С. Н

« ____ » _____ 2020-2023

«Тасдиқ мекунам»

Директори литсей-

интернати Президентӣ

_____ Исмоилзода Б.М.

« ____ » _____ 2020 – 2023

**Шартномаи коллективии байни Кумитаи
иттифоқи касабай литсей-интернати Президентӣ
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маъмурияти литсей-
интернати Президентӣ барои солҳои 2020-2023**

Душанбе-2020

Шартномаи коллективии
байни Кумитаи иттифоқи касабаи литсей-интернати Президентии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва маъмурияти литсей-интернати Президентӣ барои солҳои 2020-2023

1. Қоидаҳои умумӣ.

1.1 Шартномаи коллективии мазкур байни имаъмурияти литсей-интернати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки минбаъд «Корфармо» номида мешавад ва коллективии меҳнатӣ дар шахсияти раиси Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони литсей-интернати Президентӣ, ки номи «Кумитаи иттифоқи касаба»-ро мегирад, ба муҳлати 3 сол баста мешавад.

1.2 Шартномаи коллективӣ дар асоси қонун «Дар бораи шарикии иҷтимоӣ, созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ», «Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи муҳофизати меҳнат»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон, созишномаи генералии байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудааст.

1.3 Шартнома барои солҳои 2020-2023 баста шуда, то баста шудани шартномаи навбатӣ ё тағйир додани он амал мекунад.

1.4 Иҷрои шартномаи мазкур ҳатмист ва ҳеҷ кадом аз тарафҳо то ба охир расидани муҳлати шартнома ҳуқуқ надорад, ки бо тартиби яктарафа аз уҳдадорихо ба зимма гирифтааш даст кашад.

1.5 Шартнома кафолати ҳифзи иҷтимоӣ ва саломатии кормандро ҳангоми иҷрои вазифаҳои ба ўҳдаи ў гузошташуда, инчунин ҷавобгариҳои фардӣ ҳар як кормандро дар ҳалли вазифаҳои муайяннамудаи «Корфармо» ва босифат иҷро намудани корҳои банақшагирифташударо муқаррар менамояд.

1.6 Кафолатҳои, ки барои кормандон лар шартномаи коллективӣ муқаррар карда шудааст дар ҳолати пеш аз муҳлат қатъ гардидани ҳамин шартнома мувофиқи талаботи моддаи 23-Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарикии иҷтимоии созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ» амалӣ карда мешавад.

2. Ўҳдадорихо ва масъулияти тарафҳо.

Бамақсади ба амал баровардани шартномаи мазкур тарафҳо ўҳдадоранд:

2.1 Кафолатҳои ҳуқуқӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоии кормандонро, ки муайян кардааст, ҳадди ақал шуморанд.

2.2 «Корфармо» ва «Кумитаи иттифоқи касаба» ҳангоми бастании Шартномаи коллективӣ онро ба асос мегиранд, ки Кумитаи иттифоқи касаба ба корфармо барои баланд бардоштани самаранокии литсей ва ҳифзи иҷтимоии кормандон мувофиқи қоида ва талаботи шартномаи мазкур ёрӣ мерасонад.

2.3 Роҳбарияти литсей барои дастрас кардани санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, дастурҳои дохили идоравӣ, дастурҳои методӣ муттасадӣ мебошад.

2.4 «Корфармо» ва «Кумитаи иттифоқи касаба» ҳангоми бастании Шартномаи коллективӣ

иҷрои ўҳдадорихо дар Шартномаи муқаррар шударо, ки ҳуқуқи «Корфармо» ва «Кумитаи иттифоқи касаба»-ро доир ба зиёду тақвият додани онҳо маҳдуд намекунанд, таъмин менамоянд.

2.5 Таъмини маблағгузории масъалаҳои иҷтимоие, ки аз талаботи муқаррароти Шартномаи коллективии мазкур зиёдтаранд, танҳо дар сурати мавҷуд будани маблағ иҷро мешаванд.

2.6 «Корфармо» ба ихтисоршавии ҷойҳои корӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ беасос роҳ надода, бояд ҳамаи масъалаҳои аз кор озод шудани кормандро бо сабаби ихтисоршавии штатҳо дахлдоранд, бо «Кумитаи иттифоқи касаба» мувофиқа намоянд.

2.7 Тибқи моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттифоқҳои касаба, ҳуқуқ ва кафолатҳои фаъолияти онҳо» «Корфармо» «Кумитаи иттифоқи касаба»-ро бо ғушаи кори алоҳида таъмин менамояд.

2.8 «Корфармо» ва «Кумитаи иттифоқи касаба» ҳуқуқдоранд, ки Шартнома таъйирот ва иловаҳоеро, ки барои иҷрои ӯҳдадорихои гирифтаи тарафҳо муҳолиф нестанд, ворид намоянд.

2.9 Дар давраи фаъолияти Шартномаи коллективӣ «Кумитаи иттифоқи касаба» бо мувофиқа бо «Корфармо» барои ба эътидол овардани ҳар як низои дар муассиса ё ташкилот рӯйдода мусоидат менамояд.

2.10 Корфармо ӯҳдадор аст, ки тибқи талаботи мавҷуда аттестатсияи ҷойҳои кормандонро гузаронад.

2.11 Ҳангоми рӯй додани корпартоӣ масъулият мувофиқи қонунгузории ҷорӣ (Кодекси меҳнатӣ моддаи 211 ва 212) муқаррар карда мешавад.

2.13 Роҳбарияти литсей баҳисобгирӣ ва омӯзиши ҳодисаҳои нохуши бо кормандони литсей руҳодаро ташкил намуда, барои ташкили кор оид ба тафтиши саривақтии ҳодисаҳои нохуш вазифадор мебошад.

2.14 «Кумитаи иттифоқи касаба» иҷрои саривақтии талаботи қонун «Дар бораи муҳофизати меҳнат, кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқиро зерин назорат гирифта, оид ба қонуншиканиҳои ошкоршуда ба «Корфармо» муроҷиати хаттӣ пешниҳод менамояд.

2.15 «Корфармо» вазифадор аст, ки ташҳиси тиббии ҳарсолаи кормандро гузаронад.

3.Муносибатҳои меҳнатӣ.

3.1 «Корфармо» ҳуқуқдоранд, ки ба пешниҳоди намояндаи коллективи меҳнатӣ оид ба бастании Шартномаи коллективӣ монъеъ шавад.

3.2 Дар сурати аз тарафи «Корфармо» рад шудани бастании Шартномаи коллективӣ ва ё иҷро накардани он «Корфармо» мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулиятро ба зимма мегирад.

3.3 Ҳангоми бастании шартномаи шахсӣ шарту талаботҳои он набояд ба ҳолатҳои дар Шартномаи коллективӣ муайянгардида муҳолиф бошанд.

4.Вақти корӣ.

4.1 Дар асоси Низомномаи литсей дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 декабри соли 2008 таҳти №23/49) дарс дар литсей аз соати 8.00 то соати 16.00 тибқи речаи корие, ки Шӯрои педагогӣ қабул кардааст, сурат мегирад.

4.2 Давомнокии вақти корӣ барои омӯзгорон, мувофиқи моддаи 63-и Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як ҳафтаи корӣ аз 35-40 соат бояд зиёд набояд.

4.3 Давомнокии вақти корӣ барои кормандони дигар, мувофиқи моддаи 60-Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳафтаи шашрӯзаи корӣ аз 40 соат бояд зиёд набошад.

Давомнокии тартиби кори посбонон ва фаррошон имкон дорад бо назардошти хусусияти кор муқаррар карда шавад.

Дар моҳи шарифи Рамазон тартиби рӯзи корӣ бо мувофиқаи «Корфармо» ва «Кумитаи иттифоқи касаба» мумкин аст тағйир дода шавад.

«Корфармо» метавонад мувофиқи моддаи 73 банди а) Кодекси меҳнати ҚТ ба таври истисно кормандонро тавассути фармони хаттӣ ба навбатдорӣ ҷалб намояд. Барои пардохти рӯзҳои навбатчиғии шабона, бо мувофиқа байни «Корфармо» ва корманд, рӯзи истироҳат дода мешавад.

5.Пардохти музди меҳнат.

5.1 Шакл, низом ва андозаи пардохти музди меҳнат аз тарафи «Корфармо» дар асоси ҳуҷҷатҳои меъёрии ҚТ муқаррар карда мешаванд.

5.2 Барои баланд бардоштани масъулияти кормандон чихати иҷрои нақшаи илмии литсей ва ӯҳдадориҳои шартномавӣ, баланд бардоштани самаранокӣ ва сифати кор, мувофиқи тартиби муқарраргардида аз рӯи нишондиҳандаҳои кор, таҷрибаи корӣ, додани мукофотпулиҳо ва дигар шаклҳои ҳавасмандгардонӣ ба кор бурда мешавад.

5.3 Муқаррароти тартиб додани музди меҳнат ва шаклҳои ҳавасмандгардонии моддӣ, тасдиқ намудани Низомнома дар бораи мукофотпулиҳо, подошпулиҳо, шакл ва меъёри ҷубронпулиҳо аз тарафи «Корфармо» бо маслиҳату розигии «Кумитаи иттифоқи касаба» ба амал бароварда мешавад.

5.4 Мӯҳлати пардохти музди меҳнат дар ҳар моҳ як маротиба муқаррар карда мешавад.

5.5 Барои таъвиқи ихтисос (вазифа) зиёд шудани ҳаҷми кор аз 30 то 50% аз андозаи маоши вазифавӣ иловапулӣ дода мешавад.

5.6Мукофонии кормандон барои натиҷаи фаъолияти хуби онҳо мувофиқи «Дастур амал оид ба мукофотонӣ»дар ҷамбасти корҳои солона ба амал бароварда мешавад.

6.Рухсатҳои ҳарсола

6.1 Ба ҳамаи кормандони ҳар сол тибқи руйхати тартиб ва тасдиқшуда, рухсатҳои меҳнатӣ бо назардошти имтиёзҳои муқарраршуда, бо нигоҳ доштани ҷойи кор (вазифа) дода мешавад.

6.2 Рухсатии солона дар асоси ҷадвале, ки онро «Корфармо» бо мувофиқаи «Кумитаи иттифоқи касаба» тасдиқ кардааст ва бо назардошти хусусиятҳои кор бо хоҳиши корманд дода мешавад.

6.3 Ҳар сол дар давраи рухсатии асосӣ барои корманд пардохтани ҳаққи маоши миёнаи моҳона кафолат дода мешавад.

6.4 Давомнокии рухсатии меҳнатӣ мувофиқи санадҳои меъёрӣ муқаррар карда мешавад.

6.5 «Корфармо» ба кормандоне, ки дар давоми соли хониш варақаи корношоямӣ пешниҳод накардаанд ва қоидаҳои тартиботи дохилро вайрон накардаанд, 5рӯзи рухсатии иловагии музднок медиҳад. Масъалаи додани рухсатии иловагии музднокро дар «Корфармо» дар якҷоягӣ бо «Кумитаи иттифоқи касаба» ҳал мекунад.

6.6 Ба корманд дар ҳолати зерин рухсатии музднок дода мешавад:

-тӯйи худи корманд-3рӯз

-тӯйи фарзандон-3рӯз

-тӯйи хешони наздик-1рӯз

-фавти хешони наздик (падар, модар, хоҳар, бародар, шавҳар, зан, фарзанд)-4рӯз

6.7 Ба корманд, бинобар вазъи оилавӣ, саломатӣ ва дигар сабабҳои узрнок, мутобиқи аризааш, рухсатии бе маъош дода мешавад, ки давомнокии онро қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

7.Кафолатҳои ҳуқуқии Кумитаи иттифоқи касаба ва кормандон.

7.1 «Корфармо» вазифадор аст, ки ҳуқуқҳои касабаро, ки дар қонунҳо «Дар бораи иттифоқҳои касаба, ҳуқуқ ва кафолати фаъолияти онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи шарикӣ ва иҷтимоӣ созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ», «Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи муҳофизати меҳнат»-и ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаи мазкур пешбинӣ шудаанд, риоя намоянд.

7.2 «Кумитаи иттифоқи касаба» дар назди «Корфармо» масъалаҳои беҳтар намудани шароити меҳнат ва истироҳати кормандонро мегузорад ва «Корфармо» барои ҳалли мусбӣ онҳо мусоидат менамояд.

7.3 «Корфармо» ва шахсони мансабдор ба поймол кардани ҳуқуқҳои «Кумитаи иттифоқи касаба» ва ё монеъ шудан ба фаъолияти он роҳ наметаҳд.

7.4 «Корфармо»:

-ба фаъолияти «Кумитаи иттифоқи касаба» мудоҳила наменаояд, дар бораи маҳдуд гардонидани ҳуқуқ ва фаъолияти он фармон ва супориш наметаҳд, барои истифодабарии бе пул ба онҳо ҷойи кор, воситаҳои алоқаи дохилишаҳрӣ ва байнишаҳрӣ ва чоп намудани маводҳои ахборотӣ ташкилиро, ки ба фаъолияти он зарур мебошанд, таъмин менамояд.

-«Корфармо» ҳуқуқ надорад, ки ҳаққи аъзогиро нигоҳ дошта ба суратҳисоби «Кумитаи иттифоқи касаба» нагузаронад. Аъзоҳаққи аъзоёни иттифоқи касаба дар як вақт бо додани музди меҳнат ба суратҳисоби «Кумитаи иттифоқи касаба» гузаронида мешавад.

-«Корфармо» ҳақ надорад, ки бе розигии «Кумитаи иттифоқи касаба» кормандоне, ки ба ҳайати «Кумитаи иттифоқи касаба» дохиланд ва аз ҷойи кор асосиашон озод нестанд, ҷазои интизомӣ диҳад, ба корҳои дигар гузаронад, бо ташаббуси худ ва бе маслиҳати пешакӣ бо «Кумитаи иттифоқи касаба» аз кор озод еамояд.

8.Назорат аз болои иҷроии шартномаи коллективӣ.

8.1 Барои назорат аз иҷроии ӯҳдадорихоии шартномаи коллективӣ комиссия иборат аз шумораи баробари намояндагони тарафҳо бо фармони «Корфармо» таъсис дода мешавад.

8.2 «Корфармо» ва «Кумитаи иттифоқи касаба» ҳар сол як маротиба дар маҷлиси умумии коллективии меҳнати литсей аз рафти иҷроии ӯҳдадорихоии коллективӣ ҳисобот медиҳанд.

8.3 Шахсоне, ки дар вайрон кардан ва иҷро кардани ӯҳдадорихоии шартномаи мазкур гунаҳкор мебошанд, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии интизомӣ ва маъмурии кашида мешаванд.

8.4 Шартномаи коллективӣ баъди дар шӯъаби меҳнати мақомоти маҳаллӣ сабт гардидан ва дорои рақами бақайдгирӣ шудан, ба амал бароварда мешавад.

Директори литсей-интернати Президентӣ

Исмоилзода Б.М.

Раиси Кумитаи иттифоқи касаба

Акимбекова С.Н.

Замимаи 1
ба Қарори оиди тартиби бақайдгири
огохкунанда, соҳавӣ (таърифи ва регионалӣ)
қарордодҳои созишномаҳои
коллективӣ ва шартномаҳо

САБТ

Дар бораи огохномаи бақайдгирии созишномаҳои соҳавӣ (таъриф ва регионалӣ),
шартномаҳои коллективӣ

Ба қайд гирифта шуд: Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи
Синои шаҳри Душанбе
(мақомоти бақайдгиранда)

Шартномаи коллективӣ

(номгӯи созишнома, шартнома)

байни **Литсейи - Президентӣ барои хонандагони болаёқати Тоҷикистон.**
(тарафҳо, созишномаҳои басташуда)

Рақами бақайдгирӣ № ___ аз «___» _____ соли 2020

Эзоҳ ё тавсияномаи мақомоти бақайдгирӣ _____

Мудири бахши меҳнат ва
ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли _____ **Раҳмонова Т.М.**